

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Барномаи Дастгирии сифати таҳсилот дар Тоҷикистон

Душанбе, 16 март 2018 –Дар доираи татбиқи Барномаи дастгирии сифати таълим I дар ҷумҳурии Тоҷикистон", ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, ҷаласаи дуҷуми Роҳбарикунандаи Кумитаи Лоихаҳо, ки дар он маълумот дар бораи пешрафти иҷрои фаъолияти лоиха дар давраи дуҷуми татбиқ, аз августи соли 2017 то январи соли 2018 пешниҳод карда мешавад, баргузор мегардад.

Дар рафти ҷаласа муҳокима ва баҳогузорӣ самтҳои зерин ба нақша гирифта шудааст:

- пешрафти лоихаҳо дар давраи дуҷуми ҳисоботӣ,
- комёбиҳои ноилшуда, монеаҳо ва мушкилотҳо;
- нақшаи кории лоихаҳо дар шаш моҳи ояндаи давраи иҷроӣ.

Таъсиси Кумитаи Роҳбарикунандаи Лоиха (КРЛ) бо супориши Техникаи лоиха "барои назорат ва тасдиқи самти умумӣ ва сиёсати Барномаи Дастгирии Сифати Таълим I - ППКО I, дар ҳама қисматҳои", пешбинӣ шудааст.

Бо мақсади саҳми худро гузоштан дар рушди низоми муосири таҳсилот, ки қобилияти тайёр кардани шахрвандони маълумотдошта ва ихтисосмандро, ки ба «ҷаҳони меҳнат» омода буда, ба муътадили сиёсӣ, рушди иқтисодӣ ва беҳбудии иҷтимоии Тоҷикистон мусоидат карда метавонанд, лоихаҳо аз санаи 1 февралӣ соли 2017 оғоз шуда, то 31 июли соли 2020 фаъолият мекунанд.

Мақсади лоиха - дастгирӣ намудани рушди муосир ва бардавони низоми «РҚД» («НПР») барои омӯзгорони фанҳои амалии соҳаи ТИКТ ва ба талаботи омӯзгорон ҷавобгӯ аст, мебошад.

Фаъолияти лоихавӣ дар ҳудуди Тоҷикистон амалӣ карда мешавад ва тамоми соҳаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва таълимро, ки дар сохтори ВММША ҶТ мебошад, дар бар мегирад.

Чорабиниҳои болозикр рӯзи **16 март соли 2018 соати 9-30** (бақайдгирӣ 8-30 то 9-30) дар меҳмонхонаи **Ҳаят Риченси**, толори конференси "Риченси Болрум" дар қабати якум баргузор мегардад.

Барои иттилоотҳои иловагӣ ба намояндаи лоиха дар Тоҷикистон муроҷиат намоед, ба: ҷ-би Фаҳриддин Раҳимов, Х-м Салима Имомназарова бо рақами: +992 91 932 71 71, +992 939 03 01 63 , +992 918 76 67 96, ё бо e-mail: Fahriddin.Rakhimov@gopa.de, salimaalimas@gmail.com ва ба Х-м Маҳбуба Абдуллоева, мушовир оид ба матбуот ва иттилоот намояндаи Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо e-mail: Mahbuba.Abdulloeva@eeas.europa.eu.



Лоиха амалӣ мегардад:
Лоихаро Gopa Worldwide Consultants дар ҳамкорӣ бо GIZ ва DVV Germany тadbик менамояд.

Суроға:
GOPA mbH
Hindenburgring 18
61348 Bad Homburg
Germany
Тел +49 6172 930 451
Факс +49 6172 930
<http://www.gopa.de>

Лоиха аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавонро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамалик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 35 млн. евро фароҳам менамояд.